

45757 - Шарик шудан дар қурбонӣ

савол

Оё шарик шудан дар қурбонӣ ҷоиз аст? Ва ҷанд нафар аз мусулмонон метавонанд дар як қурбонӣ шарик шаванд?

Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Шарик шудан дар қурбонӣ, агар ҳайвон шуштур ё ғов бошад, ҷоиз аст, аммо гӯсфанд бошад, шарик шудан дар қурбонии он ҷоиз нест.

Ҷоиз аст, ки ҳафт нафар дар қурбонии як ғов ё шутур шарик шаванд.

Шарик шудани саҳобагон (Аллоҳ аз онон хушнуд бод) дар ҳадӣ собит шудааст, ки ҳафт нафар як шутур ё як ғоворо дар ҳаҷҷу умра қурбонӣ мекарданд.

Муслим (1318) аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ (Аллоҳ аз он ду хушнуд бод) ривоят кардааст, ки мегӯяд: "Ҳамроҳи расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) дар соли Ҳудайбия як шутурро аз номи ҳафт нафар ва як ғоворо аз номи ҳафт нафар забҳ намудем".

Дар ривояти дигаре аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ омадааст, ки мегӯяд: "Ҳамроҳи расулуллоҳ (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ҳаҷ кардем ва як шутурро аз номи ҳафт нафар ва як ғоворо аз номи ҳафт нафар забҳ намудем".

Абдуловуд (2808) аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят кардааст, ки паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) фармудааст: «Як ғов аз номи ҳафт нафар ва як шутур аз номи ҳафт нафар аст». Албонӣ ин ҳадисро дар китоби "Саҳеху Абидовуд" саҳех донистааст.

Нававӣ дар китоби "Шарҳи Муслим" гуфтааст:

"Ин ҳадисҳо бар ҷоиз будани иштирок намудани ҷанд нафар дар як қурбонӣ далолат мекунанд. Дошишмандон иттифоқ кардаанд, ки иштирок дар қурбонии гӯсфанд ҷоиз

нест. Ҳамчунин ин ҳадисҳо далолат мекунанд, ки як шутур аз номи ҳафт нафар коғист ва як гов ҳам аз номи ҳафт нафар коғист ва ҳар яке аз инҳо (яъне як гов ва ё як шутур) ҷои ҳафт гусфандро мегирад, ҳатто агар бар ҳаҷқунанда ҳафт қурбонӣ (каффорат барои ҳатогӣ дар ҳаҷ), ғайр аз каффораи шикор воҷиб шуда бошад, дар ин ҳолат, агар ў як шутур ва ё як говеро ба ҷои он забҳ намояд, ба ҷои ҳамаи онҳо коғист". Поёни сухан бо ихтизор.

Аз Кумитай доимӣ оиди шарик шудан дар қурбонӣ пурсиданд. Чунин посух доданд:

"Шутур ва гов (ҳар яке) барои ҳафт нафар кифоягӣ мекунад, хоҳ он ҳафт нафар дар як хона зиндагонӣ биқунанд ва ё дар хонаҳои гуногун, хоҳ байни онҳо алоқаи хешовандӣ бошад ва ё алоқаи хешовандӣ набошад, зоро паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) ба саҳобагон бе тафсилоти зиёде иҷозат дод, ки дар қурбонии гов ё шутур ҳафт нафарӣ иштиrok намоянд". Поёни сухан.

"Фатово-л-лаҷнату-д-доима" (11/401).

Шайх Ибни Усаймин дар "Аҳқому-л-узҳия" гуфтааст:

"Як гусфанд аз номи як нафар коғист ва ҳафяки шутур ё гов баробари як гӯсфанд мебошад". Поёни сухан.